

## **Тақриз**

**ба рисолаи илмии Султонова Гулбаҳор Абдувайитовна дар мавзуи «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Муҳаммадқосим Кошонии Суурӣ ва масоили маърифат, накӯ тасҳеҳи мутуни адабии асрҳои X-XI” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.08- Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ)**

Унвонҷӯи кафедраи адабиёти классики тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» Султонова Гулбаҳор Абдувайитовна, аз соли 2017 ин тараф бо мавзуи мазкур сару кор дорад ва фарҳангҳои тафсирӣ форсӣ - тоҷикӣ дар меҳвари пажӯҳиши ўқарор дорад.

Дар давоми таълифи рисола то имрӯз унвонҷӯ оид ба кори илмияш шаш мақола дар дар нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, КОА-и Федератсияи Россия ва ҳашт мақолаи дигар дар маҷаллаву маҷмуаҳои илмӣ ба табъ расонида, борҳо дар конфронсу ҷаласаҳои илмии байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ, вилоятӣ ва донишгоҳӣ маърӯзахои илмӣ намудааст.

Зимнан бояд иброз дошт, ки муаллиф қабл аз таълифи рисола бо сарчашмаҳои зиёди илмиву адабӣ, китобҳои тадқиқотии донишмандони соҳа, сайтҳои мұтабари илмиву адабии интернетӣ ошно гардида, масоили мавриди таҳқиқ қарор гирифтаашро ҳамҷониба аз худ кард. Рисолаи илмии ўнатиҷаи ҳамин чусторҳо, омӯзишҳо, муқоисаву муқобалаҳо мебошад. Ин аст, ки масъалаҳои барои омӯзиш ва тадқиқ дар рисола пешбинӣ карда шуда, дар сатҳи хуб мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шудааст.

Рисола аз муқаддима, се боб, 11 фасл, сездаҳ зерфасл, хулоса, феҳрасти адабиёт ва 2 замима таркиб ёфта, фарогири масоили адабиву илмӣ, матншиносӣ ва нусхашиносии як луғати пуарзиш мебошад.

Дар рисола арзиши илмию адабӣ ва матншиносии фарҳангӣ «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Суурӣ Кошонӣ муайян карда шуда, тадқиқоти унвонҷӯ баёнгари он аст, ки ин фарҳанг дорои арзишҳои муҳими илмиву адабӣ буда, бо усулҳои ҷолиб ва вижагиҳои хоса таълиф гардида, зухури марҳилаи муҳими рушду инкишофи соҳаи фарҳангнигориро дар асри XVII таҷассум менамояд. Дар таълифи рисола муаллиф ба усулу равиши пажӯҳиши муҳаққиқони маъруфи ватаниву хориҷӣ, монанди С.И. Баевский, Л.С.Пейсиков, Муҳаммад Муин, Алиакбари Деххудо, Муҳаммад Дабири Сиёқӣ, Шаҳриёри Нақавӣ, В.А. Капранов, А.Сангинов, Ҳ.Аҳадов, Ҳ.Рауфов, А.Отахонова, А.Воҳидов, А.Насриддинов, Д.Баҳриддинов, Н.Гиёсов ва дигарон пайравӣ кардааст.

Муаллиф дар муқаддима матлабҳои асосии тадқиқотро ба қалам овардааст.

Дар боби аввали рисола «Мұхаммадқосым Сүрүри Кошонй ва мақоми «Маңмаң-ул-фурс»-и ӯ дар сұханшиносии форсай – точикй» муаллиф ба зиндагинома ва ашъори Мұхаммадқосым Сүрүри Кошонй, ки ҳамзамон шоири тавоно ҳам буд ва то имрұз ин бахши әчодиёташ мавриди омұзиш қарор нағирифтааст ручуъ мекунад ва аз арзиши адабии он сұхан мекунад. Вөкөан, девони Мұхаммадқосым Сүрүри Кошонй то замони мо нарасида, аммо ба воситай тазкираҳои асримиёнагй зиёда аз 200 байти ашъори Сүрүй дастрас гардидааст ва аз рӯи ин сурудақо маълум аст, ки вай сұханвари сохибнома ва бомаҳорати замони хеш ба шумор меравад. Муаллиф ин намунахоро дар баробари тасхеху танқеҳ мавриди таҳлил қарор додааст ва зимнан намунаи ашъори сұханваррро барои нашр омода намудааст.

Дар боби мазкур муаллиф оид ба фарҳангги тафсирии «Маңмаң-ул-фурс», сабаби таълифи он, нусхашиносии фарҳанг аз рӯий нусахи муътабари хаттй ва фәхрасти китобхонаҳои бузурги ҷаҳон, арзиши илмии фарҳанг ҳамчун сарчашмаи адабй тадқиқот бурда, мақому манзалати ин лугатномаро дар таърихи лексикография точику форс баён кардааст. Муаллиф ба муқойисаву муқобалаи нашри интиқодии «Маңмаң-ул-фурс» бо 4 нусхай хаттй машғул шуда асосан аз рӯий нашри интиқодии фарҳанг бо кўшиши Дабири Сиёқӣ корбарӣ кардаааст.

Дар боби дуюми рисола «Вежагиҳои фарҳангги «Маңмаң-ул-фурс»-и Сүрүй» таснифи сарчашмаҳои фарҳанг, сохтору вижагиҳои фарҳанг, аз ҷумла ҷобаҷогузории моддаҳои луғавй аз рӯий ҳуруфи алифбой, шарҳи ҳаракоти луғат, зикри вазн, решашиносӣ, шарҳи муфассалу мухтасар, шарҳи маънни байт ва тафсири киноёту истиороти адабй бо асноди комил баён карда шудааст. Дар ин боб муаллиф оид ба муносибати Сүрүй ба фарҳангҳои дигар ва аносирни нақд нисбат ба 8 фарҳангги асримиёнагй таҳқиқ бурдааст. Вай дуруст таъкид мекунад, ки фарҳангнигор ба сарчашмаҳои асарашиб нигоҳи интиқодӣ намуда, луғатномаҳои монанди «Фарҳангги Ҷаҳонгирӣ», «Меъёри Ҷамолӣ», «Шарҳи Сомӣ», «Туҳфат-ул-аҳбоб», «Муаййид-ул-фузало», «Фарҳангномаи Вафоӣ», «Шарафнома» ва «Кашф-ул-маҳҷуб» мавриди нақди ӯ қарор гирифтааст. Дар ин боб масъалаи асноди шоҳид ва шеваҳои гузиниши он дар фарҳанг ва унсурҳои шарҳ дар фарҳанг ва шарҳи мусталеҳоти адабй дар «Маңмаң-ул-фурс» низ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, ки арзиши адабии луғатномаро нишон медиҳад.

Боби севуми рисола «Масоили маърифати шеър ва матншиносии осори адабии асрҳои X-XI дар фарҳангги Сүрүй» мухтавои меҳварии диссертатсияро ташкил намуда, дар он интисоби ашъор, нақди фарҳангҳо,

накду тасҳех ва масоили матншиносии мутуни осори адабии асрҳои X-XI таҳқиқу баррасӣ карда шудааст. Зоро дар фарҳанг аз осори суханварони асрҳои X-XI абёти зиёд мустанад шудааст. Мусаллам аст, ки аксари шоирони ин давра бедевон буда, васоили сарчашмаҳои дигар, ба монанди фарҳангҳо, баёзу ҷунг ва тазкираҳо ашъори парокандай онҳо ҷамъоварӣ карда шудааст. Фарҳанги Сурӯй ҳам аз ҷиҳати фарогирии 2014 байт аз 63 шуарои асрҳои X-XI сарчашмаи муътамаде дар таҳқиқу тадвини ашъори ин шоирон буда метавонад. Муаллиф аз баррасиву таҳлили абёти шоҳиди мазкур дар муқоисаву муқобалаи матуни нашрҳои гуногун ва фарҳангҳои дигар ба ҳулосае меояд, ки «Фарҳанги Сурӯй» яке аз сарчашмаҳои аксарияти нашрҳои девону маҷмуаҳо буда, маъхази боэътиими адабӣ ба шумор меравад. Бо мақсади муайян намудани арзиши илмию адабӣ ва матншиносии «Маҷмаъ-ул-фурс» абёти шоҳиде, ки аз осори шуарои асрҳои X-XI оварда шудааст, мавриди таҳлилу баррасии муаллиф қарор дода шудааст ва абёти шоҳиди шуарои ин давра аз фарҳанг баркашида шуда бо нашрҳои девони чопи Ҷатаниву хориҷии шуарои асрҳои X-XI муқоисаву муқобала карда шудааст. Дар мавриди зарурӣ барои накду тасҳехи абёт ба фарҳангҳои мутақаддим муроҷиат карда, дар натиҷаи ин муқоисаҳо ба накду тасҳехи сисилаи абёти шоирони ин давр дастёб гардидааст. Аз ҷумла ҳини накду баррасии осори Рӯдакӣ дар заминай фарҳанг нишон додааст, ки аз осори Одамушшуаро 127 байт ҳамчун абёти шоҳид истинод шудааст ва аз ин ҷиҳат ин фарҳанг яке аз сарчашмаҳои муътамади осори Рӯдакии Самарқандӣ маҳсуб меёбад.

Яке аз дастовардҳои илмии дисертант дарёғти 7 байт аз осори Рӯдакист, ки дар сарчашмаҳо ва нашрҳои девонаш ба назар намерасад.

Муаллиф дуруст зикр мекунад, ки маводи фарҳанги «Маҷмаъ-ул-фурс» дар қашфи абёти парешону гумшудаи суханварони форсу тоҷик, накду тасҳехи мутуни осори адабӣ нақши босазо дорад. Зоро аз таҳлилу баррасӣ ва муқоисаву муқобалаи матни луғатнома ҷунин натиҷагирий карда шуд, ки баъзе абёти шоҳиди фарҳанг дар девони суханварони форсу тоҷик, ки бо номи онҳо зикр шудаанд, ба назар намерасанд. Муаллиф дар натиҷаи таҳқиқ муайян мекунад, ки фарҳангнигор аз ашъори зиёда аз 300 суханвари форсу тоҷик истифода кардааст, ки он маводи фаровонеро дар матншиносии осори суханварони асрҳои X-XI медиҳад.

Муаллифи рисола дар дувоздаҳ бахш ҷустуҷӯ ва тадқиқоти худро ҳулоса мекунад ва натиҷаи бозёфтҳои илмиашро ба қалам медиҳад. Дар асоси таҳлили маводи мавриди истифда муайян шудааст, ки «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Сурӯрии Кошониро метавон ҳамчун фарҳанги нодир ва арзишманд дар адабиётшиносии форсӣ - тоҷикӣ муаррифӣ намуд, зоро дар таркиби он

матолиби фаровоне чой доранд, ки барои матншиносии осори адабӣ, нақду тасҳехи девону маҷмуаҳо, маърифат ва шарҳу маънигузории ашъор, сарчашманиносӣ, зебоишиносии адабиёт ва мероси адабии классикӣ аҳамияти муҳимро соҳиб мебошанд.

Дар охири рисола 2 замима, яке номгӯи шоироне, ки аз онҳо Суурӣ истинод овардааст, бо зикри миқдори абёт ва қайди саҳифа оварда шудааст. Заминаи дуюм намунаҳо аз ашъори Суурӣ Кошонист, ки аз тазкираҳо ҷамъоварӣ карда шудааст.

Ҳамин тариқ Гулбаҳор Султонова дар муаррифии як фарҳанги тафсирӣ аз назари илми матншиносӣ ва назарияи адабиёт мушарраф гардидааст ва ин тадқиқотро метавон як кори тоза ва итномёфта арзёбӣ намуд. Рисолаи унвонҷӯ Султонова Гулбаҳор Абдувайитовна таҳти мавзуи «Маҷмаъ-ул-фурс»-и Муҳаммадқосим Кошонии Суурӣ ва масоили нақду тасҳехи мутуни адабии асрҳои X-XI» шоистаи дифоъ мебошад ва муаллифа什 сазовори унвони илмӣ аст.

2

**Роҳбари илмӣ, номзади илмҳои  
филологӣ, дотсенти кафедран  
адабиёти классикии МДТ-и  
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба  
номи академик Бобоҷон Ғафуров”**

Саидов С.Ф.



«Имзои С.Саидово тасдиқ меқунам»:

**Сардори раёсати кадр ва корҳои  
маҳсуси МДТ-и «ДДХ ба номи  
академик Бобоҷон Ғафуров»**

Наврӯзов Э.М.



**Маълумот барои тамос:**

Суроғ: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Хуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков, 1.  
Тел.: (+992) 117070700  
E-mail: n.ehson@mail.ru

«12» январ соли 2024.